



ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

IWPR, бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо, силсилаи тренингҳоро оиди "Ҳамкориҳои ВАО ва созмонҳои муҳофизати ҳуқуқи инсон" оғоз кард

Душанбе, 27 феввали соли 2014 – Дар ш. Душанбе тренинги дурӯза дар мавзӯи "Ҳамкориҳои ВАО ва созмонҳои муҳофизати ҳуқуқи инсон" доир гардид, ки аз ҷониби Намояндагии "Институти инъикоси ҷанг ва сулҳ" (IWPR) дар Тоҷикистон амалӣ мегардад.

Дар доираи ин тренинг 14 нафар аз журналистон ва намояндагони созмонҳои муҳофизати ҳуқуқи инсонӣ шаҳри Душанбе барои пайдо кардани заминаҳои муштараки ҳамкорӣ ба хотири дифо аз ҳуқуқи инсон талош намуданд.

Иштирокчиёни тренинг дар шакли интерактив тарзи омода кардани мақолаҳо дар мавзӯҳои ҳуқуқи инсон ва нозуқиҳои ташкил намудани мусоҳиба бо қурбониёни нақзи ҳуқуқи инсонро омӯхта, инчунин бо ҷанбаҳои қонунии ороستاني мусоҳиба бо поймолкунандагони ҳуқуқи инсон шинос шуданд.

Роҳбари "Анҷумани миллии расонаҳои мустақили Тоҷикистон" Нуриддин Қаршибоев ва директори "Маркази мустақили ҳуқуқи инсон" Сергей Романов ба ҳайси тренер ба иштирокчиён дарс гуфтанд.

"Ба ман ду чиз бисёр писанд омад", гуфт яке аз иштирокчиёни тренинг, Алиакбар Абдуллоев, роҳбари созмони ҷамъиятии "Маркази тарғиб ва ташаккули маърифати зидди корупсионӣ". "Аввалан – ин тарзи интерактивии пешниҳодимавад, ки барои осон аз худ кардани мавзӯъ мусоидат менамояд. Баъдан ин, ки журналистон ва намояндагони созмонҳои ҳуқуқи инсон имконият пайдо карданд, ки кори ҳамдигарро пурра кунанд. Имрӯз чунин тарзи кор талаби замон аст".

IWPR тасмим гирифтааст, ки чунин тренингҳоро дар оянда дар шаҳрҳои Хучанд, Хоруғ, Кӯлоб ва Қўрғонтеппа низ гузаронад.

Тренинг дар доираи лоиҳаи сесолаи "Тавонмандсозии ВАО ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ барои мусоидат ба ислоҳоти демократӣ дар Тоҷикистон" гузаронида шуд, ки он аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар доираи барномаҳои "Дастгоҳи Аврупо барои рушди демократия ва ҳуқуқи инсон" (EIDHR) дар якҷоягӣ бо Ҳукумати Норвегия ва "Ҳазинаи миллии рушди демократия" (NED) маблағгузорӣ мешавад.

Лоиҳаи мазкур барои ҳавасмандгардонии ҳамкорӣ байни фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ВАО-и мустақил равона гардидааст. Мақсади он баланд бардоштани имконоти ВАО-и мустақил барои гузарондани таҳқиқоти журналистӣ ва таҳияи мақолаҳои таҳлилӣ, ҳамчунин ҳавасмандгардонии

муколамаи муассир байни ҳомиёни ҳуқуқи башар, ВАО ва намояндагони мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ба хотири ҳалли мушкилоти аввалиндараҷаи иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа мебошад.

